

Чамъомаде, ки тахти рохбарию вазирӣ мудофиаи кишвар Шерали Мирзо ва бо иштироки ҳайатҳои рохбарӣ фармондеҳӣ ва комиссарони ҳарбии шаҳру навоҳии мамлакат доир гардид, натиҷаҳои даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ, вазъи ҷинойти риояи қонуниятӣ тартиботи ҳуқуқӣ, ҳуҷҷатҳои санҷиши аттестатсионии қормандони комиссариатҳои ҳарбӣ ва дигар масъалаҳои соҳавӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд.



Иштирокчиёни чамъомад зимни баромади худ, вобаста ба амру супоришҳо ва фармонҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба таҳкилу баргузорию ҷорабинҳои даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ мансубанд, сухан гуфта, ин маъракаи муҳими сиёсиро дар моҳҳои апрел ва майи соли равон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд ва вобаста ба монетаю мушкилоти ҷойдошта дар фаъолияти баъзе аз мақомоти масъули даъватии шаҳру ноҳияҳо изҳори нигаронӣ қарданд.



Дар чамъомад қайд қарда шуд, ки тибқи таҳлилҳо тайи қанд соли охир иҷрои нақша пеш аз муҳлат иҷро гардида, боиси ҳушнудист, ки 95 дар сади даъватшавандагон шаҳрвандони ихтиёрӣ ва ё онҳое мебошанд, ки баъди гирифтани аввалин даъватнома ба комиссариатҳои ҳарбии маҳали зисти худ ҳозир мешаванд. Мутаъсифона новобаста аз пешравии зиёд дар самти иҷрои пурраи нақшаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар натиҷаи бемасъулиятиву ҳуноқназарии баъзе аз комиссияҳои даъватии шаҳру ноҳияҳо яқ қатор мушкилиҳо аз қабилӣ наомӯхтани

шахсияти даъватшавандаҳо, дар кайди комиссариатҳои ҳарбӣ набудани баъзе аз шахрвандон, муоинаи нодурусти ташҳиси тиббӣ, сари вақт ҳозир нагардидани ҷавонон ба комиссияҳои даъватӣ, интиҳобу ҷобачогузори кадрҳои соҳавӣ ва кирдорҳои коррупсионӣ ошкор гардидаанд, ки ин гуна ашхоси гунаҳкор ба ҷазои интизомӣ кашида шуда, баъзе аз онҳо аз вазифаҳои ишғолнамудашон озод гардидаанд.



Бо мақсади бартараф намудани камбудиву монетаҳои дар боло зикргардида, баҳри дар сатҳи баланд ва бо сифати хуб ба роҳ мондани ҷорабиниҳои минбаъдаи даъватӣ, иштирокчиёни ҷамъомад ва масъулини мақомоти вобастаи давлатии даъват бо супоришҳои мушахас вазифадор карда шуданд. Дар ҷараёни муҳокимаи масъалаҳои соҳавӣ вазири мудофияи мамлакат вазъи кунунии кишварҳои Осиёи миёна ва баъзе аз давлатҳои ҷаҳонро мавриди таҳлилу баррасии ҳамҷониба қарор дода, комиссарони ҳарбиро таъкид бар он намуд, ки дар самти иҷрои вазифаҳои хизматӣ доимо хушёр бошанд, зиракии сиёсиро аз даст надиханд ва бо дигар сохтору мақомоти давлативу қудратӣ баҳусус бо аҳолии шаҳру ноҳияҳои минтақае, ки фаъолият менамоянд, ҳамкориро боз ҳам кавитар гардонанд.

Дар охири ҷамъомади мазкур, бо фармони вазири мудофия комиссарони ҳарбие, ки фаъолияти назаррас доранду ин маъракаи муҳими сиёсӣ ё худ даъвати баҳории шахрвандон ба хизмати ҳарбиро сари вақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонидаанд, бо тақдими сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ шуда, нисбати ҷанд нафар аз комиссарон ва қормандони комиссариатҳои ҳарбӣ, ки баръакс дар ташкили ин ҷорабини хунукназарӣ зоҳир карда, ба камбудихои ҷиддӣ роҳ додаанд, ҷазоҳои интизомиро татбиқ намуданд.

